

## Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Каримов Сорбон Каримович дар мавзӯи «Сохтор ва хусусиятҳои физикии механикии пардаҳои полимерии бо кристалли моёъ диспергиронидашуда», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рӯйи ихтисоси 01.04.07 - физикаи ҳолатҳои конденсӣ

Мусаллам аст, ки яке аз маводҳои афзалиятнок барои таҷҳизотҳои оптоэлектронӣ ва сохторҳои фотонӣ-кристаллӣ, пардаҳои полимерии кристалли моёъдошта ба ҳисоб мераванд. Аз нуқтаи назари илмӣ, таваҷҷӯҳ ба маводҳои композитии кристалли моъғӣ, нисбати гуногунрангии эфектҳои физикии системаҳои мазкур ва инчунин имкониятҳои наву ҷолиби истифодаи амалии онҳо зоҳир мегардад. Накши эфектҳои сатҳӣ дар ташаккулёбии хосиятҳои қатраҳои кристалли моёъ басо назаррас аст.

Аз ҷониби дигар, муқаррар карда шудааст, ки дар пардаҳои полимерии кристалли моёъдошта, қатраҳои кристалли моёъ дар матритеси полимерӣ диспергиронида шудаанд. Таҳти таъсири майдонҳои электрӣ ва магнитии беруна структураи ориентатсияни дохилии қатра дигаргун мегардад. Дар мавриди истифодабарӣ барои ташаккулдиҳии реаксияҳои оптикаӣ дар муҳити рӯшноиро парешдиҳанда, барои онҳо поляроиди иловагӣ талаб карда намешавад, ки ин амал нисбат ба истифодаи анъанавии кристаллҳои мои яқчинса дар муҳити шиканиши дученака афзалияти калонро соҳиб аст. Системаи пардаҳои полимерии мазкур, дорои хусусияти чандирӣ, мустаҳкамии механикии баланд, рӯшноигузаронии хуб ва технологияи оддии омодакунӣ мебошанд.

Ҳарчанд, ки дар доираи омӯзиши параметрҳои оптикаӣ, электрооптикаӣ, электрӣ ва акустикаӣ чунин системаи маводҳои композитӣ аз тарафи олимон ва муҳаққиқони соҳави рӯйи кор омада бошад, ҳам аммо дар онҳо масъалаи таҳқиқи хусусиятҳои физикио механикии чунин маводҳо дар умум баррасӣ нашудааст. Аз ин рӯ, таҳқиқоти Каримов С.К. дар мавзӯи «Сохтор ва хусусиятҳои физикио механикии пардаҳои полимерии бо кристалли моёъ диспергиронидашуда» актуалиӣ то имрӯз ба таври кулливу ҷузъӣ таҳқиқнашуда ба шумор меравад.

Рисолаи мазкур нахустин таҳқиқоти бунёдии илмӣ оид ба муайянкуни хусусиятҳои морфологии пардаҳои полимерии кристалли моёъдошта вобаста аз таъсири омилҳои беруна ба ҳисоб меравад.

Аз матни автореферати диссертатсия бармеояд, ки мавзӯи тадқиқотӣ ба таври анъанавӣ ба муқаддима, 4 бобу зербобҳо, хулоса,

рүйхати сарчашмаҳои илмии истифодашуда, интишороти муаллиф дар мавзӯи таҳқиқотӣ тақсим гардида, дар ҳар як боб паҳлухои нави мавзӯи илмиро таҳлилу баррасӣ менамояд. Аз ҷиҳати методологӣ унвонҷӯ аз усулҳои муосири гузаронидани таҷрибаҳои эксперименталӣ истифода намудааст.

Муаллиф навгониҳои барои ҳимоя пешниҳодшавандаро ба таври мушаххас ва содда баён намуда, илман асоснок намудааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки натиҷаҳои ба даст овардашудаи кори мазкур барои истифода дар раванди соҳтани элементҳои нави соҳаҳои оптоэлектроника, технологияи сенсорӣ ва таҷҳизотҳои индикаторӣ тавсия дода мешаванд. Инчунин хулосаҳои илмии рисола барои муқоиса намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар самти омӯзиши омехтаҳои полимерию кристалли моеъгӣ бо назардошти ҳусусиятҳои морфологии мушаххас, тавсия дода мешаванд.

Дар баробари ба даст овардани навгониҳои илмӣ эродҳои зерин низ ҷой доранд:

- дар афтореферат баъзе ҳатогиҳои имлой ва маъногӣ ҷой доранд;
- дар баъзе ҳолатҳо хуб мешуд ба ҷои расми вобастагии бузургиҳо қимати ададии онҳо дар ҷадвалҳо оварда мешуданд.

Эродҳои зикр гардида ба мазмуну муҳтавои автореферати кори диссертационии Каримов С.К. таъсири манғӣ намерасонанд ва ба талаботҳои муқаррар намудаи Комиссияи олии атtestатционии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Муаллифи он бошад барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рӯйи ихтисоси 01.04.07 – физикаи ҳолатҳои конденсӣ сазовор мебошад.

Номзади илмҳои техникӣ, профессор,  
мудири кафедраи фанҳои табии-илмии  
Донишкадаи қӯҳио металлургии Тоҷикистон  
Суроға: 735730, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Бӯстон, кучай А.Баротов, 6  
Тел.: моб. +992 92 732 08 41

С.К. Ҳочиев

Имзои Ҳочиев С.К. -ро тасдиқ мекунам:  
Сардори раёсати кадрҳо ва  
корҳои маҳсуси ДКМТ,

номзади илмҳои техникӣ

«10» марти



с. 2023

Сулайманова Н.А.